

**ХУЛОСАИ
ШУРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ ЯКДАФЪАИНАИ ТАКРОРИИ
6D.КОА-037-И НАЗДИ МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУЧАНД БА НОМИ АКАДЕМИК
БОБОЧОН ФАФУРОВ»**

оид ба диссертасияи Исмоилов Фаредун Хӯҷақулович барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ)

Парвандай аттестатсионии № 7

Қарори Шурои диссертационӣ аз 8-уми декабри соли 2022

дар бораи ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоилов Фаредун Хӯҷақулович додани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ)

Диссертасияи Исмоилов Фаредун Хӯҷақулович дар мавзуи “Сарчашмаҳои фолклории ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” (такрорӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ) аз ҷониби Шурои диссертационии 6D КОА-037-и назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Фафуров» (735700, ш. Хучанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков, 1) барои ҳимоя қабул карда шудааст.

Унвончӯ Исмоилов Фаредун, соли таваллудаш 1988, зодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Соли 2011 факултети забонҳои Шарқӣ Массисаи давлатии таълимии “Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода”-ро аз рӯи ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик хатм намудааст.

Диссертант Исмоилов Фаредун давоми солҳои 2012-2014 дар шуъбаи рӯзонаи аспирантураи назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ АМИТ таҳсил намуда, кори диссертациониашро дар шуъбаи фолклори институти мазкур ба анҷом расонидааст.

Роҳбари илмии унвончӯ доктори илми филология, сарҳодими илмии шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшонии Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ Охониёзов Варқа Дустович мебошад.

Муқарризони расмӣ: **Файзуллоев Неъматҷон** - доктори илми филология, узви Шуро, профессори кафедраи адабиёти муосири тоҷики

МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”;

Раҳимӣ Дилшод Камолзода - номзади илми филология, мудири бахши мероси фарҳанги моддии Маркази мероси фарҳангии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Муассисай тақризиҳонда - кафедраи адабиёт ва рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи Моёншо Назаршоев мебошад.

Дар тақризи пешниҳоднамудаи ин муассиса, ки бо имзоҳои раиси ҷаласа, номзади илми филология, дотсент Таваккалов Ҳайдармамад, ташхисгар мудири кафедра, номзади илми филология, дотсент Қамбаров Ниёзалий Чоршанбиевич ва котиби ҷаласа, асистенти кафедра Ҷумагул Мавлондодова тасдиқ гардидааст, кори диссертационии Фаредун Исмоилов мусбат арзёбӣ шудааст.

Дар қисмати татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ 10 мақолаи илмӣ, аз чумла 4 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия нашр шудаанд, ки ҳамагӣ фарогири мавзӯъ ва муҳтавои асосии диссертация мебошанд.

Мақолаҳо, ки аз рӯйи таҳқиқоти диссертационӣ ба нашр расидаанд:

1. Мақолаҳо дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия:

1. Исмоилов, Фаредун. Тасаввури мардум дар хусуси ишқи Рӯдакӣ / Ф. Исмоилов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. Шумораи 6. 2018. - С. 281-283.

2. Исмоилов, Фаредун. Баёни ҷонд намунаи лугаз ё чистон дар ашъори Рӯдакӣ / Ф. Исмоилов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. Шумораи 8. 2018. – С. 180-184.

3. Исмоилов, Фаредун. Инъикоси одобу русуми азодорӣ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ / Ф. Исмоилов // Суханшиносӣ. Мачаллаи илмӣ. Шумораи 4. 2018. – С. 141-149.

4. Исмоилов, Фаредун. Тасвири як ҳайвони заҳматқарин дар намунаҳои осори шифоҳӣ / Ф. Исмоилов // Суханшиносӣ. Мачаллаи илмӣ. №1, 2021. – С. 150-167.

2. Мақолаҳо дар дигар мачаллаву маҷмуаҳои илмӣ:

5. Исмоилов, Фаредун. Ривоятҳои таърихии тоҷикӣ ва таснифи онҳо / Ф. Исмоилов // Ахбори Академияи илмҳои Тоҷикистон. Шумораи 3-4 (14). 2015. С. 65-69.
6. Исмоилов, Фаредун. Корбурди зарбулмасалу мақолҳои мардумӣ дар ашъори Рӯдакӣ / Ф. Исмоилов // Суханшиносӣ. Маҷаллаи илмӣ. Шумораи 3. 2016. - С. 139-148.
7. Исмоилов, Фаредун. Бозтоби бархе аз устураҳои таҳайюлӣ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ / Ф. Исмоилов // Суханшиносӣ. Маҷаллаи илмӣ. Шумораи 2. 2017. - С. 135-145.
8. Исмоилов, Фаредун. Корбурди истилоҳоти фолклорӣ дар ашъори Рӯдакӣ / Ф. Исмоилов // Паёмномаи фарҳанг. Нашрияи илмию таҳлилӣ. Шумораи 4 (40), 2017. - С. 99-105.
9. Исмоилов, Фаредун. Рӯдакӣ ва ҷашни Меҳргон / Ф. Исмоилов // Самак. Ҳафтагомаи таърихӣ-тадқиқотӣ. Шумораи 47 (316), 2017. - С. 13.
10. Исмоилов, Фаредун. Бозтоби ҷехраҳои асотирӣ дар ашъори устод Рӯдакӣ / Ф. Исмоилов // Илм ва Ҷомеа. Маҷаллаи академии илмию оммавӣ. Шумораи № 5 (27). 2021. – С. 146-160.

3. Тартибу тадвини маҷмуаҳо:

1. Ривоятҳо дар бораи устод Рӯдакӣ. (Маҷмуаи фолклорӣ) Мураттиб: Ф. Исмоилов. Душанбе: Истеъдод, 2015. 30 с.

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шудаанд:

1. Тақриз ба автореферати диссертатсияи Исмоилов Фаредун Ҳӯҷакулович аз ҷониби доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав Тағаймуродов Рустам навишта шуда, натиҷаҳои таҳқиқоти илмии унвонҷӯ мусбат арзёбӣ шудааст. Муқарриз бо вучуди муваффақиятҳо дар тақриз баъзе камбудиҳоро зикр меқунад. Аз ҷумла, муқарриз қайд меқунад, ки дар фишурдаи диссертатсия хатоҳои техникӣ, услубӣ, имлой ва дар баъзе маврид тақрори андеша ва калимаҳо ба мушоҳида мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба нафъи кор ҳоҳад буд.

2. Тақриз ба автореферати диссертатсия аз ҷониби доктори илми филология, профессор, сарҳодими илмии шӯъбаи тавсиф ва таҳияи феҳристи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди Раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ҳочамуродов Олимҷон ворид гардидааст. Дар он пажуҳиши унвонҷӯ кори илмии анҷомёфта арзёбӣ гардида, ба диссертатсия баҳои мусбат дода шудааст. Муқарриз сарғи назар аз комёбихо ба баъзе иштибоҳоти унвонҷӯ низ ишора кардааст. Аз он ҷумла, ба тулонӣ сурат гирифтани фаслҳои боби аввал ишорат шудааст.

Ҳамчунин қайд мешавад, ки дар саҳифаи чор аз сабаби содир шудани ғалати техникий ба ҷойи пайвандаки «ва»-и дуюм пайвандаки хилофии «вале» истифода мешуд, беҳтар буд. Инчунин такрори бемавриди вожаи «тавоно» дар саҳифаи 11 ва пешоянди «дар» низ дар ҳамин саҳифа ба ҳусни гуфтор ҳалал ворид намудаанд. Дар умум, муқарриз ба бархе аз ғалатҳои техникиву имлой дар автореферат низ ишорат кардааст, ки ислоҳи онҳо ба нафъи кор ҳоҳад буд.

3. Такриз ба автореферати диссертатсия аз ҷониби номзади илми филология, дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир ирсол шудааст. Муқарриз ба ошкор гардидани баъзе ғалатҳо, аз ҷумла зикр нагардидани китобҳои дарсии мактабҳои миёна ва олӣ (аз қабили «Адабиёти тоҷик», «Таърихи адабиёти тоҷик» ва ғ.) ва дар фасли ҷоруми боби дуюми рисола баррасӣ нашудани чистон ё луғз ҳамчун жанри фолклорӣ ишора кардааст. Ба андешаи муқарриз дар матн баъзан истилоҳоти адабиётшиносӣ иштибоҳ омадаанд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор аст. Дар маҷмуъ, муқарриз кори илмии муҳаққиқро мусбат арзёбӣ намудааст.

4. Такриз ба автореферати диссертатсия аз тарафи номзади илми филология, дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарии Донишгоҳи технологи Тоҷикистон Одинаев Нурмаҳмад Сафаровиҷ навишта шудааст. Муқарриз дар баробари комёбиҳо баъзе камбудиҳоро низ таъкид намудааст. Чунончи, ў ишорат мекунад, ки дар таҳқиқоти мазкур ривоёт ва нақл ҳамчун жанри адабиёти шифоҳӣ баррасии бештареро тақозо дорад. Муқарриз ҳамчунин ба баъзе ғалатҳои имлой, услубӣ ва забонӣ дар фишурдаи рисола ишора намуда, таъкид кардааст, ки ислоҳи онҳо ба сифати кори илмӣ таъсири муфид мерасонанд.

Дар умум, муқарризони гайрирасмӣ аҳаммияти қалони назариву амалий доштани пажуҳишро таъкид карда, дар баробари он баъзе нуқсонҳои ҷузъиро дар фишурдаи рисола ишора кардаанд ва баҳри беҳтар шудани сатҳи илмии пажуҳиш пешниҳодҳои мушахҳас намудаанд.

Муқарризони расмӣ мутахассисони намоёни соҳаи фолклоршиносӣ буда, дар ин самти таҳқиқот асару мақолаҳои фаровоне ба табъ расонидаанд. Мазмуну муҳтавои кулли пажуҳишни илмии эшон ба мундариҷаи диссертатсияи баррасишаванда иртибот доранд.

Муассисаи тақризиҳонда яке аз марказҳои бонуфузу шуҳратёфтai ҷумҳурӣ ба шумор рафта, мутахассисони он дар таҳқиқи масоили муҳталифи фолклоршиносиву адабиётшиносӣ ва таълиму тадриси

масъалаҳои мубраму муҳимми он ҳамчун олимони шинохтаи соҳа маҳсуб меёбанд.

Шурои диссертационӣ таъкид менамояд, ки унвонҷӯ дар диссертатсия собиқаи қуҳан доштани робитаҳои дучонибаи осори шифоҳӣ ва хаттиро дар мисоли ашъори устод Рӯдакӣ баррасӣ намуда, ҳамзамон оид ба шахсияту фаъолият, ҳунару истеъоди ин шоири бузург аз назари ривоятҳои мардумӣ ибрози андеша менамояд. Унвонҷӯ, инчунин зикр менамояд, ки ашъори Рӯдакӣ бо осори шифоҳии мардум хеле наздик аст ва мардум низ ба шахсият ва ашъори ў дилбастагии зиёд дошта, дар ҳусуси масоили марбут бо ҳаёту рӯзгор ва ҳунари шоирии ў як силсила ривояту наклҳо оғаридааст.

Муаллифи рисола дар ҷараёни баррасии масъалаи номбурда бамаврид таъкид кардааст, ки дар миёни сарчашмаҳои рӯзгор ва осори Рӯдакӣ ривоятҳои дар байни мардум интишорёфта аз зумраи муҳимтарин сарчашмаҳо дар муайян намудани воқеаву ҳодисаҳои ҳаётӣ ва шинохти шахсияти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳисоб мераванд ва маҳз тавассути ҳамин ривоятҳо маълумоти нодир дар ҳусуси зодгоҳ ва овони қӯдакии шоир, муносибати ў бо амирони Сомонӣ, мазор ва ҷойи дафни шоир, ҳамчунин ҳунарҳои шоирӣ, табибӣ, навозандагӣ, инчунин масъалаҳои нобинойӣ, муносибати авлодаш ба симо ва шахсияти ў ба даст меояд.

Дар натиҷаи пеш гирифтани усули муқоисавӣ-таъриҳӣ ва таҳлили матнӣ таҳқиқ унвонҷӯ муайян кардааст, ки пажуҳиши паҳлуҳои муҳталифи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар осори мардумӣ, имконияти муқоисаи онҳоро бо санаҳои таъриҳӣ ва ҳикояҳои китобӣ фароҳам меорад. Чунин имконият боиси собит намудани мавҷудияти воқеии бâъзе аз онҳо мегардад ва ҳамчунин, бархеи дигари ин маълумот инкор мешавад ва ё шубҳанок будани он аён мегардад.

Аз нуктаи назари дигар, ашъори бозмондаи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ намунаи олии таъсирпазирии адабиёт ва маҳсусан шеъри замони Сомониён аз адабиёти шифоҳӣ мебошад. Истифодаи фаровон аз устураҳои таҳайюлӣ, корбурди зарбулмасалу мақолҳои мардумӣ, баёни чанд истилоҳоти фолклорӣ, чистон ё луғз, бозтоби бархе аз ҷаҳраҳои асотириву фолклорӣ дар ашъори то ба мо расидаи Рӯдакӣ исботи бидуни баҳси ин таъсирпазирӣ мебошанд.

Ҳамчунин, тасвири табиати диёр, ҷашну маросимҳо ва бовару эътиқодоти мардумӣ дар шеъри Рӯдакӣ аз як тараф ҳалқияти ашъори шоирро нишон диҳад, аз тарафи дигар он ба ҳисси миллӣ ва арҷузории анъаноту маросимҳои аҷдодии ў алоқа дорад. Ифтихор доштан аз забон,

миллат, ҷашну маросимҳои мардумони ориёинажод дар мисоли Наврӯзу Меҳргон дар ашъори Рӯдакӣ ба назар мерасад.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки пажуҳиши мазкур метавонад дар оянда дар ҳаллу фасли як силсила масоили назарии марбут ба робитаи осори шифоҳӣ ва хаттӣ мусоидат намояд. Инчунин ин рисола метавонад дар оянда барои рушди рӯдакишиносӣ ва алоқамандии адабиёти гуфторӣ бо осори хаттӣ дар заминаи асли муқоисавӣ-таъриҳӣ мусоидат кунад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он аст, ки натиҷаҳои диссертатсия барои таълими фанҳои таҳассусӣ мусоидат ҳоҳад кард. Маводи дар рисола таҳлилшуда метавонад ба таври дастрас ва сода дар таълиму тадриси хонандагони мактабҳои миёна ва олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода гардад. Зоро он барои таҳияи китобҳои дарсӣ мувофиқ аст ва инчунин ин мавод дар курсҳои маҳсуси омӯзишии фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ мавриди истифода қарор мегирад.

Аз муҳтавои диссертатсия бармеояд, ки боби нахуст ба “Рӯзгор ва ҷеҳраи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар ривоятҳои мардумӣ” дар ҳусуси ривояту нақлҳои омиёнаи тоҷик, оид ба рӯзгор ва фаъолияти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ баҳшида шудааст ва муаллиф дар ҷараёни пажуҳиши ин масъала чунин ривоятҳоро дар ҳафт фасл таҳлилу баррасӣ менамояд.

Як бартарияти пажуҳиши муаллиф ин аст, ки ў дар раванди таҳлили матнҳои осори мардумӣ, албатта, аз сарчашмаҳои адабибу таъриҳӣ истифода намуда, онҳоро дар мавридҳои зарурӣ бо ҳам муқоиса менамояд. Маълум мешавад, ки аксари ривоятҳои дар байни мардум интишорёфта дар заминаи таъсирпазирии осори хаттӣ аз насл ба насл дигар интиқол ёфта, ҳамчун осори мардумӣ арзи ҳастӣ кардаанд. Инчунин бархе аз ин ривоёти дар асоси саргузашти таърихии шоир ва эҷодиёти ў ба миён омадаанд.

Боби дуюми диссертатсия “Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва адабиёти шифоҳӣ” ном дошта, дар фаслҳои ин боб муаллиф қӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки корбурди Рӯдакӣ аз осори мардумиро ба таври густурда бо далелҳо нишон диҳад. Аз баррасии унвонҷӯ мусаллам мешавад, ки Рӯдакӣ яке аз аввалин шоиронест, ки дар ашъори хеш бо ҳунару истеъоди фавқулода аз нақлу ривоятҳо ва қиссаву устураҳои мардумони эронитабор ва араб истифода кардааст. Дар заминаи воқеоти таҳайюлии қадимаи мардумӣ ва ҳаводиси мавҷудбуда тавонистааст ашъори хешро пурарзишу ҳонотар гардонад. Аз дидгоҳи дигар, нақши ашъори Рӯдакӣ дар зиндаву устувор нигоҳ доштани бисёре аз зарбулмасалу мақолҳо ва номҳои устуравиу афсонавӣ назаррас мебошад. Ҷанбаҳои асотириву

суннатии эчдиёти шифоҳӣ ҳамчун ёдгории ниёгон дар ашъори шоир бозтоб шудаанд. Шеърҳои Рӯдакӣ ба тафаккури ҳалқ наздик буда, дар эчдиёти ў арзишҳои башардӯстиву инсонпарварӣ, ахлоқи неку накӯкорӣ, пос доштани ниёгони ориёй, эътиқоду бовар доштан ба аносури қуҳан ҳувайдост. Маҳз ин масъала сабаб шуда, ки ашъори бикру пурарзиши ў аз замони зиндагии худи шоир то имрӯз ба дилу дида ва зеҳни ҳалқ ҷой гирифтааст ва ин содагиву оммафаҳм будани шеърҳои ў дар сабки ироқӣ суруда шуда буданд, ки яке аз маҳсусиятҳои ин сабк низ дар наздик будан ба ҳаёту воқеяити зиндагии мардум мебошад.

Боби сеюм “Тасвири ҷашну маросимҳо ва боварҳои мардумӣ дар шеъри Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” унвон дошта, дар он таҳлили масъалаҳои марбут ба унсурҳои улуми фарҳангшиносӣ, мардумшиносӣ, адабиётшиносӣ ва фолклоршиносии алоқаманд бо ашъори устод Рӯдакӣ анҷом гардидааст. Мушоҳидаҳои воқеиву табиӣ, ки аз тарафи шоир сурат гирифтаанд ва онҳоро дар шакли назм даровардану ба насли баъдин мерос гузоштан, албатта истеъоди бузурги шоирии ўро нишон медиҳад. Бархурдор будан аз маросимҳои азодории тоҷикон аз ҷониби Рӯдакӣ ва ба муҳоҳида гирифтани одобу русуми азодорӣ ва баёни онҳо низ дар як силсила абёти шоир ба назар мерасанд, ки дараҷаи баланди истеъоди шоирии ўро нишон медиҳад. Доир ба ҷашнҳои миллии қуҳанбунёди мардумони Ориёинажод ишораҳо овардани устод Рӯдакӣ низ нишона аз эҳтиром, ватандустиву ҳудошиносӣ, пос доштани таърихи ҳалқи хеш мебошад.

Дар ҳулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқот ҷамъбаст гардида, бардоштҳои муҳаққиқ дар бандҳои алоҳида оварда шудааст, ки ба таври куллӣ мазмуну муҳтавои диссертатсияро инъикос менамоянд.

Диссертант ҳангоми омӯзиш ва таҳлилу баррасии мавзӯъ аз дастовардҳои илмӣ ва афкори назарии донишмандону муҳаққиқони маъруфи ватанию хориҷӣ, ба мисли С. Айнӣ, Т. Зеҳнӣ, С. Нафисӣ, А. Мирзоев, Е. Э. Бертелс, И. С. Брагинский, Р. Амонов, Ҳ. Мирзозода, Р. Ҳодизода, В. Асрорӣ, А. Афсаҳзод, М.Н. Усмонов, Т. Зеҳнӣ, Ю. Бобоев, Ҳ. Шарифов, Ш. Ҳусейнзода, С. Амирқулов, А. Р. Мусулмонқулов, А. Тоҳирҷонов, Б. Тилавзод, Н. Шакармамадов, С. Имронов, О. Муродов, А. Насриддин, Д. Обидов, Р. Раҳмонӣ, В. Оҳониёзов, Р. Аҳмадов, С. Фатҳуллоев, Д. Раҳимов, А. Сатторзода, Ҳ. Қаландаров ва монанди инҳо ба таври вусъатнок ва эҷодкорона истифода намудааст.

Диссертатсияи Фаредун Исмоилов дар заминаи маводи амалии гирдомада “Намунаи фолклори диёри Рӯдакӣ”-и Р. Амонов ва М. Шукуров (1958), мақолаи “Наҳустин кӯшиши ҷамъоварии осори омиёнаи диёри Рӯдакӣ”-и К. Айнӣ, асарҳои Д. Обидов «Пирони сухан

дар қиссаҳои куҳан» (Душанбе, 2009) ва «Ҳафт пири сухансаро дар нақлу ривоятҳо» (Душанбе, 2010) ва маҷмуаи фолклории Ф. Исмоилов «Ривоятҳо дар бораи устод Рӯдакӣ» (Душанбе, 2015), инчунин тазкираҳои «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авфии Бухорӣ (Лейдон, 1903), «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ (Душанбе, 1986), «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ (Ҳинд, 1887), «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ (Душанбе, 1972) ва фарҳангу донишнома ва маҷмӯаҳои ашъори шоир “Рӯдакӣ. Ашъор” (тартиби Р. Ҳодизода ва А. М. Ҳурросонӣ, Душанбе, 2007), “Девони Рӯдакӣ” (мураттиб Қодири Рустам, Душанбе, 2015), “Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ” (мураттиб А. Нуров, Душанбе, 1990) ва “Донишномаи Рӯдакӣ” дар се чилд (Душанбе, 2008) таълиф гардааст.

Натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта барои донишомӯзони соҳаи филологияи тоҷик ҳангоми навиштани корҳои курсию рисолаҳои хатм ва китобҳои таълимӣ ҳамчун маводи лозимӣ хизмат намуда, аз он зимни таълими курсу семинарҳои таҳассусӣ истифода бурдан мумкин аст. Ҳамчунин, маводи дар диссертатсия таҳлилшуда метавонад ба таври дастрас ва сода дар таълиму тадриси хонандагони мактабҳои миёна ва олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода гардад, зоро он барои таҳияи китобҳои дарсӣ мувоғиқ аст ва инчунин ин мавод дар курсҳои маҳсуси омӯзишии фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ мавриди истифода қарор гирад.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқи кори диссертационӣ аз он иборат аст, ки бори нахуст муаллифи таҳқиқот нақлу ривоятҳои мардумиро доир ба Рӯдакӣ вобаста ба мавзӯъ ва мазмун таснифу таҳлил намудааст ва ин тарзи пажуҳиш боис гардидааст, то: 1) маълумоти сарчашмаҳо доир ба санаҳои алоҳидай ҳаёту зиндагии шоир бо тасвири воқеаҳои ривоятҳои ҳалқӣ муқоиса шаванд; 2) мавҷудияти воқеъии баъзе аз лаҳзаҳои ҳаёти шоир ба исбот расонда шавад; 3) дараҷаи таъсири дутарафаи осори шифоҳӣ ва ашъори бозмондаи Рӯдакӣ муайян гардад.

Нуктаи қобили таъкид он аст, ки унвончӯ муддати зиёда аз шаш сол ба ҷамъоварӣ ва таҳлилу баррасии ривояту нақлҳои мардумӣ оид ба Рӯдакӣ ба таври мустақим сару кор гирифтааст.

Муаллифи диссертатсия дар ин замина як даста мақолаҳои илмиро ба табъ расонида, ҳамчунин оид ба баъзе паҳлӯҳои мавзуи мазкур дар конференсияҳои сатҳҳои муҳталиф суханронӣ намудааст.

Ҷаласаи Шурои диссертационии якдафъаинаи такории 6D. КОА-037-и назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар бораи ба Исмоилов

Фаредун Хұңақулович додани дараңай илмии номзади илми филология қарор қабул кард.

Ханғоми гузаронидани овоздиҳии пинхонӣ дар Шурои диссертационии ҳимояи яқдафъаинаи тақрорӣ аз шумораи умумии 9 нафар аъзоёни Шурои дифоъ “9” нафар (“3” нафар ба тариқи маҷозӣ (онлайн)) иштирок доштанд, ки аз ин “5” нафар аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ) мебошанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ:

“Тарафдор”- “9” нафар (“3” нафар ба тариқи маҷозӣ (онлайн));
“Зид” - “нест”;
“Варақаи беътибор” - “нест”.

Раиси Шурои диссертационӣ:

доктори илми филология,
профессор



Ҳасанзода А. А.

Котиби Шурои диссертационӣ:

номзади илми филология, дотсент
08-уми декабри соли 2022

Шарипова М.З.